

ХУЛОСАИ

**комиссияи экспертии шурои диссертационии 6Д.КОА-011 дар
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба кори диссертационии Афзалшоҳи**

**Сафархон дар мавзуи «Амсиласозӣ ва соҳтани технологияи
автоматиқунонии ҳисобкуни таҳлили NPS дар системаи бонкҳо бо
мақсади оптимизатсияи тақсимоти захираҳои пулӣ», барои дарёғти
дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD - доктор аз рӯйи ихтисоси**

**6D070500 - Амсиласозии математикӣ ва компютерӣ: 6D070502-
Амсиласозии математикӣ, методҳои ададӣ ва комплекси барномаҳо**

Диссертасияи Афзалшоҳи Сафархон таҳти унвони «Амсиласозӣ ва соҳтани технологияи автоматиқунонии ҳисобкуни таҳлили NPS дар системаи бонкҳо бо мақсади оптимизатсияи тақсимоти захираҳои пулӣ» яке аз намунаҳои барҷастаи тадқиқоти илмӣ дар самти амсиласозии математикӣ ва татбиқи он дар иқтисоди рақамӣ ба ҳисоб меравад. Мавзӯи таҳқиқот бо масъалаҳои воқеии фаъолияти бонкӣ ва идоракунии муосири равандҳои иқтисодӣ саҳт алоқаманд буда, ба яке аз самтҳои афзалиятноки тадқиқотии соҳа – яъне автоматиқунонии таҳлили омилҳои қаноатмандии мизочон ва истифодаи натиҷаҳо дар идоракунии захираҳои молиявӣ – бахшида шудааст. Асоси методологиии таҳқиқот ҳам усулҳои бунёдии математикӣ, аз қабили муодилаҳои дифференсиалиӣ, барномасозии хаттӣ ва таҳлили статистикӣ, ҳам ҷанбаҳои амалӣ, аз ҷумла таҳияи барномаҳои компьютериро дар бар мегирад.

Дар доираи таҳқиқоти диссертационӣ муаллиф натиҷаҳои нав ва муҳими зеринро ба даст овардааст:

- Системаи муодилаҳои дифференсиалиӣ таҳия карда шудааст, ки динамикаи тақсимоти захираҳои бонкӣ байни истеъмолгаронро бо дарназардошти фосилаҳои вакт ва фоизҳои бозгашт тавсиф мекунад;
- Модели модификатсияшудаи Беллман барои идоракунии оптималии системаҳои бонкӣ пешниҳод гардидааст;
- Модели математикӣ барои раванди ҳисоб ва таҳлили NPS бо ҳамгироӣ ба системаи умумии идоракунии бонк таҳия шудааст;
- Алгоритми маҳсуси муайян кардани таҳлили NPS таҳия шудааст, ки динамикаи тағйирёбии эътимоднокии муштариёно ба инобат мегирад;

- Роҳҳои нави моделсозии системаҳои бонкӣ дар асоси якҷоясозии методҳои барномасозии хаттӣ ва назарияи идоракунии оптималӣ таҳия карда шудаанд.

Аҳамияти назариявии кор дар такмил ва тавсеаи усулҳои моделсозии математики равандҳои бонкӣ ифода меёбад. Арзиши амалӣ бошад, тавассути татбиқи натиҷаҳои бадастомада дар фаъолияти бонк тасдик шудааст, ки ин ба баланд бардоштани самаранокии идоракунии захираҳо ва хизматрасонии муштариён мусоидат менамояд.

Яке аз ҷиҳатҳои муҳими диссертатсия дар он зоҳир мешавад, ки модели таҳияшуда ба таври назариявӣ пурра асоснок шуда, ҳамзамон бо роҳи моделсозии компьютерӣ ва ҳисоббарориҳои ададӣ санҷида шудааст. Ба шарофати татбиқи усулҳои муосири барномасозӣ ва амсиласозӣ, муаллиф на танҳо тавонистааст назарияро пешниҳод кунад, балки истифодаи амалӣ ва техникии онро низ нишон дихад. Ин нишондиҳандай дараҷаи баланди муттаҳидсозии назария бо амалия мебошад.

Натиҷаҳои пажӯҳиш барои фаъолияти амалии низоми бонкӣ дорои аҳамияти амалӣ мебошанд. Бо таваҷҷуҳ ба афзоиши рақобати байнибонкии дохилий ва зарурати баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба мизочон, автоматикунонии равандҳои таҳлилӣ ва пешгӯии муносибатҳои муштариён аҳамияти муҳими стратегӣ касб мекунад. Модели пешниҳодшуда метавонад ҳамчун воситаи самарабахши идоракунии равандҳои молиявӣ ва маркетингӣ дар бонкҳо ва дигар муассисаҳои хизматрасонӣ хизмат кунад.

Аз ҷиҳати услуби иҷро, диссертатсия ба талаботи илмии муосир ҷавобгу мебошад. Сохтори кори илмӣ мантиқӣ ва муназзам буда, ҳар як фасл ба таври возех масъалаҳои мушаххасро мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Забони баён равон ва дақиқ аст, ки ин нишонаи дараҷаи баланди таҳияи матн мебошад. Истифодаи адабиёти васеи илмӣ, таҳлили муфассали таҳқиқоти қаблӣ ва дарёғти ҷойгоҳи кор дар заминай умумии тадқиқотҳои соҳа аз нуқтаҳои мусбат ба шумор мераванд.

Натиҷаҳои таҳқиқот дар 11 кори муаллиф комилан мукаммал оварда шудаанд, ки 6-тои он дар маҷаллаҳои илмие, ки ба рӯйхати Комиссияи олии

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудаанд, ба табъ расидаанд.

Шури диссертационии 6D.KOA-011 – и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 16 нафар иборат аст, аз ҷумла 5 нафар доктори илм, ки аз рӯи ихтисоси диссертасияи баррасишаванда мебошанд: Назимов А.Б., Мирзоев С.Ҳ., Одинаев Р.Н., Кабилов М.М. ва Фарҳод Ш.

Комиссияи эксперти тақлиф мекунад, ки аз рӯи диссертасияи баррасишаванда таъин карда шавад:

- Муассисаи пешбар **Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон;**
- **Муқаризони расмӣ:**
- **Наҷмиддиниён Асадулло Мирзо** – доктори илмҳои физикаю математика, дотсент, Вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- **Яқубов Нурмаҳмад Сайдаҳмадовиҷ** – номзади илмҳои физикаю математика, дотсенти кафедраи математикаи олии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ.

Комиссияи эксперти бо назардошти гуфтаҳои боло чунин мешуморад, ки муҳимиҳи мавзӯъ, арзиши назариявӣ ва амалӣ, инчунин навоварӣ ва сатҳи баланди методологии иҷрои кори илмӣ, метавон гуфт, ки диссертасияи Афзалшоҳи Сафархон ба талаботи дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 6D070500 – Амсиласозии математикӣ ва компьютерӣ: 6D070502 – Амсиласозии математикӣ, методҳои ададӣ ва мұchtамаи барномаҳо мувоғиқ буда, ба шури диссертационии 6D.KOA-011 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дифоъ қабул кардани онро тавсия медиҳад.

Раиси комиссияи эксперти:


доктори илмҳои техникӣ



Мирзоев С.Ҳ.

Аъзоёни комиссияи эксперти:

номзади илмҳои физикаю математика



Садриддинов П.Б.

номзади илмҳои физикаю математика



Солиев С.Қ.

1. 07.25.